

Тақризи мушовири илмӣ,

ба диссертатсияи Давлатов Муслим Сайбурҳонович дар мавзуи «Таҳлили вижагиҳои истифодаи аломатҳои китобат дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ», ки барои дарёғти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯйи ихтисоси 6D021300 – Забоншиносӣ (6D021302-Забоншиносии муқоисавӣ-таъриҳӣ, қиёсӣ ва муқоисавӣ) пешниҳод шудааст.

Диссертатсияи Давлатов Муслим Сайбурҳонович ба яке аз мавзуъҳои дар айни замон хеле муҳимми забоншиносӣ таҳқики вижагиҳои истифодаи аломатҳои китобат дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ баҳшида шудааст.

Мубрамии таҳқиқоти диссертатсонӣ аломатҳои китобат дар он аст, ки моҳияти мантиқиву синтаксисии калима, таркиб, ибора ва ифодаҳои муҳталифро ба қадри зарурӣ таъмин намуда, бо дигар унсурҳои нутқ ҳангоми нутқи таҳрирӣ барои ифодаи фикру хиссиёт ва дарки мазмуни нутқи ҳаттии хонандагон хизмат меқунанд. Маъноҳои муҳталифе, ки дар навишт сабт мешаванд танҳо тавассути аломатҳои китобат пурра фаҳмида намешаванд, зоро аломатҳои китобат дар қатори калимаҳо барои фаҳмидани маънои ҷумла, ҷудо намудани ҳудуд, соҳти ҷумла, паси ҳам ифода ёфтани фикр, мустаҳкамии маъно ва давомнокии фикр хидмат меқунад. Маъноҳои зиёди ҳабарӣ, пурсиш, ҳоҳиш, амру фармон, қиноя, маҷоз ва монанди инҳо, ки дар забони гуфтугӯйӣ (нутқи шифоҳӣ) дида мешаванд, сабаби дар ҳатту китобат ба вучуд омадани аломатҳои гуногуни китобат гардидаанд. Ин аломатҳо хоси забони китобат (дар навишт, сабт, ҳат) буда, таъйинот ва вазифаи бағоят муҳимморо ба ухда доранд. Дар баробари ин, вақте нутқ ва гуфтори шахсеро мешунавем, аз рӯйи оҳанги талаффуз ҳис меқунем, ки дар он баён чӣ маъное нуҳуфтааст: пурсиш, амр, ҳабар, ҳоҳиш ва ғайра марбут ба ҳамин маъно дар навишт аломати зарурӣ талаб меқунанд. Дар нутқи шифоҳӣ ист, оҳанг ва интонатсияро тобишҳои маънӣ гуфтан мумкин аст, аммо ҳама

тобишҳои маъноиро дар нутқи шифоҳӣ аломатҳои китобат нишон дода наметавонанд.

Аломатҳое, ки дар нутқи хаттӣ байни калимаҳо ё гурӯҳи калимаҳо гузошта мешаванд, маҷмӯи қоидаҳоро оид ба истеъмоли аломатҳо дар ист, интонатсия ва пунктуатсияро фароҳам меоварад. Табиист, ки барои дарки дурусти мақсади гӯянда хат нақши асосӣ мебозад. Дар хат дуруст ва ба мавқеи худ гузаштани аломатҳо муҳим мебошад, то аз рӯйи он хонанда дарк кунад, ки нависанда дар қадом ҳолат ва мақсад қарор дорад. Шаҳс ҳангоми хониш бояд ба аломатҳо диккати ҷиддӣ дода, онҳоро риоя кунад, то ин ки мақсади нависанда муайян гардад. Аломатҳои китобат, аз як тараф, дар асоси интонатсия ба вучуд биёянд, аз тарафи дигар, дар асоси воҳидҳои лексикӣ ва грамматикиӣ, ба воситаи соҳти муайяни ҷумлаҳо, яъне мазмунҳои гуногуни нутқ ба вучуд меоянд. Онҳо дар ҳамоҳангӣ ба дигар паҳлӯҳои забон (мазмун, услуг, имло...) нутқи таҳририй ва шифоҳиро сайқал медиҳанд.

Аз ин рӯ, омӯзиши аломатҳои китобат мақсаднок буда, дониши хонандагонро аз ҳар ҷиҳат мукаммал мегардонад. Муайян ва мушаххас намудани ин масъала дар заминай таҳқиқи ҷудогонаи илмӣ мушкилоти мазкурро осон намуда, таъкид бар аҳаммияти мавзуъ дорад. Ҳамчунин, омӯзиши ва таҳқиқи мавзуъ барои муайян намудани ҷустуҷӯҳои эҷодиву малакаҳои забондонӣ ва саводнокии ҷомеа мусоидат мекунад, ки низ бар аҳамият ва арзишмандии мавзуи таҳқиқот далел аст.

Объекти таҳқиқ. Объекти таҳқиқро аломатҳои китобат дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ, умумият ва фарқиятҳои функционалию семантикийи онҳо дар забонҳо мавриди назар ташкил мекунад.

Аҳамияти назариявӣ ва амалии таҳқиқ аз таҳқиқотҳо оид ба проблемаи аломатҳои китобати забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ, коркарди асосҳои илмии системаи пунктуационии аломатҳои китобат дар забонҳои гуногунсоҳтор, аз ҷумла дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ иборат мебошад. Маводи пажӯҳиширо дар навиштани китобҳои дарсӣ,

барномаҳои таълимӣ, инчунин таҳқиқотҳои минбаъда доир ба мавзӯй метавон истифода бурд.

Навғонии илмии таҳқиқ аз он иборат аст, ки масъалаҳои назариявӣ ва амалии алломатҳои китобат, навъ ва хусусиятҳои онҳо, шиносой бо алломатҳои китобат, истифодаи дурусти онҳо ва мукаммалтар кардани системаи тому яклухти тасаввурот дар бораи онҳо арзёбӣ шуда, мушаҳҳасоти он муайян гардидааст.

Диссертант ба ҳадаф ва вазифаҳое, ки дар назди худ гузаштааст, дасрас ¹⁷ гардидааст. Аз муҳтавои диссертатсия бар меояд, ки сабки хуби илмӣ ошно шуда, дар мақолаҳои илмӣ инъикос гардидааст. Вобаста ба мавзӯй аз тарафи унвонҷӯй 10 мақола чоп гардидааст, ки 4 мақола дар маҷаллаҳои КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон номнавис шудаанд, ба табъ расидаанд. Ҳамчунин натиҷаи татқиқот дар конференсияҳои илмӣ ироа гардидаанд.

Дар ҳамин замине диссертатсияи С.М. Давлатов-ро зери унвони «Таҳлили вижагиҳои истифодаи алломатҳои китобат дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ», ки барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯйи ихтисоси 6D021300 – Забоншиносӣ (6D021302-Забоншиносии муқоисавӣ-таърихӣ, қиёсӣ ва муқоисавӣ) таҳия шудааст, барои дифоъ тавсия менамоям.

Мушовири илмӣ,

доктори илмҳои филология,

профессори кафедраи забоншиносӣ

ва рӯзноманигории Донишгоҳи байналмилалии

забонҳои хориҷии Тоҷикистон ба номи

Сотим Улуғзода

O. O. Muxammadzoda

Муҳаммадҷонзода

5 январи соли 2024

Олимҷон Обидҷон

Имзои О.О. Муҳаммадҷонзода-ро ӯзасдиқ мискунам»

Сардори шуъбай кадрҳо ва корҳои маҳсуси

ДБЗХТ ба номи Сотим Улуғзода



Юсурова Бибиҷон

Ғаниҷоновна